

РЕЗОЛЮТСИЯ

Конференсияи байналмилалии илмию амалии ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино (солонаи 67-ум) «Илми тиб дар асри XXI – назар ба оянда»
(Душанбе, 29 ноябри соли 2019 г.)

Мутобиқи нақшай чорабиниҳои илмӣ ва фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 июли соли 2019 таҳти рақами № 52929, моҳи ноябрис 2019 дар толори маҷлиси «Сино»-и ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино Конференсияи байналмилалии илмию амалии ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино (солонаи 67-ум) «Илми тиб дар асри XXI – назар ба оянда» баргузор гардид.

Дар барномаи конференсия масъалаҳои зерин баррасӣ шуданд:

- Таърихи хадамоти педиатрӣ ва саҳми педиатрҳо дар рушди он.
- Саҳми олимони ҷарроҳи ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино дар илм ва ҳифзи тандурустии амалии Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Даствардҳои илмии олимони ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи доягӣ ва гинекология
- Саҳми илмии олимони ДДТТ дар соҳаи бемориҳои даруний
- Баҳогузории ҳолати функционалии организм – асосҳои фундаменталии тибби профилактикаӣ

Дар маросими кӯшодашавии конференсия бо суханони табрикотӣ ректори ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, д.и.н., профессор Гулзода М.Қ.; муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҲИА ҶТ Умарзода С.Ғ., президенти Академияи илмҳои тибби ВТ ВА ҲИА ҔТ Фоиззода А.Ҕ., президенти Академияи илмҳои ҔТ Фарҳод Раҳимӣ, муовини сардори раёсати илм ва инноватсия Вазорати маориф ва илми ҔТ, инчунин меҳмонони конференсия баромад карданд.

Дар ҷаласаи пленарӣ бо маърӯзаҳо Академики АИТ ҔТ, д.и.т. профессор Додхоева М. Ф. дар мавзӯи «Даствардҳои илмии олимони ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи акушерӣ ва гинекология»; мудири кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1, д.и.т. Назаров Ш.Қ. дар мавзӯи «Саҳми олимони ҷарроҳи ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино дар илм ва ҳифзи тандурустии амалии Ҷумҳурии Тоҷикистон»; профессори кафедраи физиологияи нормалӣ, д.и.т. Шукуров Ф.А. дар мавзӯи «Баҳогузории ҳолати функционалии организм – асосҳои фундаменталии тибби профилактикаӣ» мудири кафедраи Беморищои дарунии №1, д.и.т., профессор Одинаев Ф.Ш. дар мавзӯи «Саҳми илмии олимони ДДТТ дар соҳаи бемориҳои даруний» баромад карданд.

Иштирокчиёни конференсия дар ҷаласаҳои сексионӣ масъалаҳои зерини рӯзмарраро муҳокима карданд:

1. Тачрибаи донишмандони хориҷӣ ва қӯшишҳои нахустини ватанӣ оид ба оптимальӣ кардани кори шӯъбаҳои қабул нишон медиҳад, ки самаранокии кори ин бахшро баланд бардоштан мумкин ва зарур аст. Ин на танҳо ба нишондодҳои қалидӣ, ки кори беморхонаҳоро муайян мекунанд, балки ба тамоми низоми тандурустӣ дар маҷмӯъ тағйироти мусбат ворид месозад. Ба сифати самтҳои асосӣ метавон муносибат дар асоси равандбандӣ, истифодаи ратсионалии захираҳо ва татбиқи дастовардҳои ИТ-ро номбар кард. Фаромӯш накардани «омили инсонӣ» низ муҳим аст: бо модернизатсия имкон фароҳам меояд, ки сиҳатии шумораи зиёди беморон ҳифз ва барқарор карда шавад (ки қаноатмандии онҳоро аз ёрии тибии мегирифтаашон зиёд мекунад). Зимнан захираҳои клиника то ҳадди максималӣ эҳтиёткорона сарф мешаванд, аз ҷумла захираҳои муҳимми стратегие аз қабили нерӯ ва вақти кормандон.

2. Ҳангоми омӯзиши солимии репродуктивии занон қӯшишҳои нахустин оид ба гузариш ба сатҳи миқдории баҳодиҳӣ ба омилҳои ҷудогонаи ҳавфи ихтиололи функцияи репродуктивии занон бо роҳи воридсозии ҷадвалҳо, ки ченакҳои бештар ахбордиҳандаи ҳавфро ба ҳам меоранд, арзандай таваҷҷӯҳи маҳсус мебошанд. Дар ҷараёни анҷомдиҳии тадқиқот бори аввал самаранокии баланди муносибат дар асоси қластербандии аҳолӣ дар таҳлили ихтиололҳои сиҳатии репродуктивии занон ва муайянкунии маркерҳои ҳавфи ин навъ ихтиололҳо бори нахуст намоиш дода шуд. Нишон дода шуд, ки дар гурӯҳи занҳои русиягӣ, ки ихтиололҳои функцияҳои репродуктивӣ доранд, метавон ду гурӯҳи ҳавфазирро ҷудо кард, ки дар яке аз онҳо тағйироти ҳормоналӣ бештаранд, дар дигараш дигаргуниҳои иммунологӣ ҷой доранд. Дар гурӯҳи занҳои тоҷик бо ҳалалёбии функцияи репродуктивӣ дар яке аз гурӯҳҳои ҳавфазир омехтаи тағйиротҳои иммунологӣ ва ҳормоналӣ бештаранд, дар гурӯҳи дигар дигаргуниҳои аутоимуни ба аксуламалҳои зиддифосфолидӣ хос мушоҳида мешавад. Диапазонҳои маҳакии майлони ҳар нишондиҳандаи ахбордиҳанда барои ҳар гурӯҳи занон бо ихтиололҳои функцияҳои репродуктивӣ муайян карда шуданд. Сатҳи прогестерон ва эстрadiol, ҳамчунин ҳормони ғадуди сипаршакл тироксин дар сарҳадбандии нишондодҳо мартабай нисбатан баланд дорад. Ахборрасонии баланд ба таносуби аутозиддичисмҳо ба омилҳои ғадуди сипаршакл - тиреоглобулин ва тиреопероксидаза хос аст.

3. Масъалаҳои баланд бардоштани самараи ҷорабиниҳои тавонбахшӣ миёни масъалаҳои рӯзмарраи ҳифзи тандурустии мусир ҳамеша ҷойгоҳи хоса доштанд. Бо вуҷуди усуљҳои муолиҷаи истифодашаванда, латбардории ҳароммағз осеби аз нигоҳи дурнамо аз ҳама номусоиди одам мебошад ва зиёд бо оқибатҳои вазнин дар шакли ихтиололҳои ҳаракат, ҳис, трофиқӣ ва равонию эҳсосотӣ анҷом мейбад. Дар даҳсолаи охир, дар роҳи таҳияи усуљҳои нави тавонбахшӣ ва муолиҷаи барқароркунандаи оқибатҳои латҳои варзишӣ, аксари муҳаққиқон ва табибони дармонгоҳҳо натиҷаҳои умебахшро ҳангоми

муолича бо усули PRP (Platelet-richPlasma) қайд мекунанд. Усул ба хусусиятҳои репаративии тромбоситҳои худӣ, ки ба узви осебёфта ворид карда мешаванд, асос ёфтааст. Истифода аз PRP-терапия бо фосфолипидҳои гипоталамус самаранокии баландтарро дар тавонбахшии беморон бо миелопатияи ҷароҳатӣ дар марҳилаи бармаҳалли барқарорсозӣ нишон дод.

4. Ҳамчунин нишон дода шуд, ки истифода аз усулҳои дастрасии мини-инвазивӣ дар якҷоягӣ бо протоколҳои ҳамгунсозии бурдани беморон қабл, баъд ва дар вақти ҷарроҳӣ, ки ба маълумоти событкунанда асос ёфтаанд (протоколҳои шифоёбии шитобнок- ПШШ, «FastTrack»), роҳи оптималии коҳишидҳии шумораи оризаҳои баъдиҷарроҳӣ дар онкохирургияи абдоминаӣ мебошад.

5. Корбурди технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаи ташхиси визуализатсия ва амсилаҳозии компютерии 3D дар марҳилаи омодакунии донор ва ретсипиент имкониятҳои нав барои таҳқики анатомияи ҷигар ва ояндабинии роҳҳои гуногуни реконструксияи рагҳо ҳангоми шинондани ҷигар аз донори зинда имкониятҳои нав фароҳам меорад. Техникаи барқарорсозии анастомози вариди рости ҷигар бо дарозӣ ва бари талабшаванда метавонад барои пешгирӣ аз монеасозӣ ба маҷрои бозгашт нисбат ба анастомози кӯтоҳ роҳи беҳтар бошад. Трансплантатсияи ҷигари донори зинда ба одами қалонсол беҳатар аст, тавассути он метавон натиҷаҳои беҳтарро ҳам барои ретсипиент ва ҳам барои донор ба даст овард.

157 маърӯзаи олимони пешбар аз Тоҷикистон, Россия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Афғонистон, Ҳиндустон ва Туркия шунида шуданд, аз ҷумла дар ҷаласаи пленарӣ 5 маърӯза ва дар сексияҳо 152 маърӯза. Мавзӯҳои конференсия боиси таваҷҷуҳи бузурги олимони ватанӣ ва хориҷӣ гаштанд. Дар маърӯзаҳои иштирокчиёни конференсия масъалаҳои рӯзмарраи марбут ба технологияҳои инноватсионӣ дар тибби муосир ба миён гузошта шуданд.

Хурсандиовар аст, ки шумораи иштирокчиён зиёд буд, ки ин аҳамияти конференсияҳои баргузоршавандаро событ месозад. Ҳадафу вазифаҳои ҷорабинии мазкур ба маротиб амиқтар шуданд, ки бешак боиси хурсандист ва имкониятҳои хуб барои рушди илм муҳайё месозад, дастовардҳои илмиро дар амалияи клиникӣ муттаҳид ва амалий мекунад.

Маводи конференсия дар шакли 3 ҷилд маҷмӯаи рисолаҳои илмӣ ба табъ расид. 880 кори илмӣ пешкаш гардид, аз ҷумла 280 адад аз хориҷа. Дар конференсия 157 маърӯза шунида шуд, ки миёни онҳо 46 адад аз иштирокчиёни хориҷӣ буд.

Натиҷаи муҳимми конференсия Резолютсия гардид, ки хулосаҳои таҷрибаҳои ватанӣ ва байналмилалиро дар соҳаи рушди технологияҳои инноватсионӣ дар тибби муосир ҷамъбаст намуд.

Иштирокчиёни конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино (солонаи 67-ум) натиҷаҳоро ҷамъбаст намуда, Резолютсияи зеринро қабул карданд:

1. Резолютсия аз рӯи натиҷаҳои кори конференсияи байналмилалии илмию амалии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино (солонаи 67-ум), ки 29-уми ноябрی с.2019 дар ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, ш. Душанбе баргузор гардид, масъалаи аз лиҳози давлатӣ муҳим мебошад, ки барои кишвар аҳамияти тақдирсоз дорад.

2. Қабул ва дастгирий кардани хусусияти бисёрсаҳавии конференсияи баргузоршаванда, ки доир ба қатори васеи фаъолиятҳои таҳририй-интишорӣ ва илмӣ-иттилоотӣ маълумот пешкаш месозад, ки дар якҷоягӣ имкон фароҳам меоранд, савияи фаъолият оид ба табъу нашр дар ҷамъияти илмӣ ва рушди фаъолияти илмӣ-интишорӣ дар Тоҷикистон баланд бардошта шавад.

3. Масъалаҳои соҳаи илми тиб, ки дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ симои нав қасб мекунанд, рӯзмарра боқӣ мемонанд. Иттилооти навтаринро доир ба дастовардҳо дар соҳаи илми тиб ҷамъbast намуда, иштирокчиёни Конференсия саҳми назарраси ҳудро дар муайянсозӣ ва инкишофи ҳадафи асосии соҳаи тиб гузоштанд.

4. Ҳадафи бевоситаи инкишофи илми тиб дар истифода аз натиҷаҳои илмҳои бунёдгузор дар ҳалли масъалаҳои идроқӣ ва иҷтимоӣ-амалӣ ифода меёбад. Ба татбиқи босамари коркарду ихтироот дар тиб ташаккулдиҳии шаклҳои нави муттаҳидсозии илм, маориф ва амалия мусоидат ҳоҳад кард.

5. Татбиқи амалии тавсияҳои дар конференсия ҳосилкарда ба рушди минбаъдаи илми тибби тоҷик, ҳамчунин ба таҳқими робитаҳои байналмилалий дар ин соҳа мусоидат ҳоҳад кард.

Фаъол будани иштирокчиёни конференсия, ки дар шароити мубодилаи афкор оид ба масоили рӯзмарра дар соҳаи илми тиб мегузашт, ҳамчунин сатҳи баланди илмии маърӯзаҳои пешкашгардида, фаъолӣ ва муарриғизебии ширкатҳои фармасевтӣ, ки ҳарсола маҳсулоти хешро ба намоиш мегузоранд, низ лозим ба қайд аст.

Иштироки фаъолонаи олимони ҳориҷӣ (аз Озарбойҷон, Афғонистон, Беларус, Ҳиндустон, Қазоқистон, Канада, Қирғизистон, Россия, Туркия, Ӯзбекистон, Украина ва Швейцария) таваҷҷуҳи беш аз пеш болоравандаро ба соҳаи илмӣ-интишории ДДТТ, ҷомеаи иттилоотӣ ва илмӣ нишон дод. Дар кори конференсия 880 олим, аз ҷумла 280 мутахассиси ҳориҷӣ, олимон аз 12 кишвари ҳориҷӣ ширкат карданд.

Конференсия дар муҳити аз лиҳози иттилоотӣ ғанӣ, хайрҳоҳона ва дар рӯҳияи мусбат гузашт. Иштирокчиён ба ташкилқунандагони Конференсия барои сатҳи баланди он, ки ба шарофати барномаи бомулоҳиза ва дақиқ тартибдодашудаи Конференсия, ғанӣ кардани баҳшҳои мавзӯи он, гуногунсamtӣ ва аҳамияти баланди илмӣ-амалии ҷаласаҳои гузарондашуда, ҳамчунин таъминоти илмӣ-методии чорабинӣ, кори дақиқ ва ҳамоҳангӣ кулли ташкилқунандагони Конференсия имконпазир гардид, сипос изҳор намуданд.

Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмҳои ҶТ, Академияи илмҳои тибби ҶТ барои дастгирии ҳаматарафаи рушди

ислоҳоти бахши тандурустӣ ва фаъолияти мутахассисону олимон, инчунин ба сарпаастон барои иштироки доимӣ ва дастгирии ташкилӣ ва молиявӣ дар гузарондани конференсияҳо ва форумҳои илмии аз тарафи донишгоҳи мо доиршаванда миннатдории амиқи худро изҳор менамоем.

Иштирокчиёни конференсия аз Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ, Вазорати маориф ва илми ҶТ хоҳиш мекунанд, ки ба татбиқи амалии резолютсияи мазкур мусоидат намоянд.

Резолютсия аз тарафи иштирокчиён яқдилона қабул гардид.

29 ноябри соли 2019

ш. Душанбе, ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино